

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 18.06.2019 №107

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1317/1-579	Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Видеорегистратор	Адад	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1318/1-580	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1319/1-581	Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1320/1-582	Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода	227-66-60	Хариди электронӣ	Компютер ва таҷҳизоти техникӣ	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1321/2-420	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №55 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1322/2-421	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №55 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1323/2-422	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №137 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1324/2-423	МД “Маркази саломатии шаҳрии № 10”	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои хочагидорӣ	Номгӯй	79	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1325/9-219	Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои н. Сино	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории бензин Битум	Литр Тонна	20000 230	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти қушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида қушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

